

**ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ БЕҲАТАРИИ**

**РАДИАТСИОН**

**(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003, №8,  
мод.46**

**Маҷлиси намояндагон қабул намуд – 26 июни соли 2003**

**Маҷлиси миллӣ ҷонибдорӣ намуд – 16 июля соли 2003**

## **БОБИ 1. МУҚАРРАПОТИ УМУМӢ**

### **Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур**

Мақсади Қонуни мазкур аз танзими хукуқии муносибатхое, ки ба таъмини бехатарии радиатсионӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва амволи шаҳрвандон, ҳамчунин муҳити зист аз таъсири заравории афканишоти иондоркунанда алоқаманданд, иборат мебошад.

### **Моддаи 2. Мағҳумҳои асосӣ**

Мағҳумҳои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд:

**заминай радиатсионии табиӣ** - микдори афканишоте, ки тавассути афканишоти кайҳонӣ ва афканишоти радионуклеидҳои табиат ба миён омада, ба таври табиӣ дар замин, об, ҳаво, дигар унсурҳои биосфера, маводи ғизой ва организми инсон тақсим мешаванд;

**афканишоти иондоркунанда** - афканишоте, ки ҳангоми таҷзияи радиоактивӣ, табдилёбии ядроӣ, боздории зарраҳои заряддоршудаи дар модда ба вуҷуд омада, ҳангоми таъсири мутақобила ба муҳит, ионҳои аломатҳои гуногундоштаро ба миён меоваранд;

**манбаи афканишоти иондоркунанда** - дастгоҳ ва (ё) моддаи радиоактивие, ки шуои радиоактивӣ меафканад ва ё қобилияти чунин афканишотро дорад;

**истифодабарандагони манбаъҳои афканишоти иондоркунанда** - шахсони воқей ва ҳуқуқие мебошанд, ки манбаъҳои афканишоти иондоркунандаро истихроҷ, истеҳсол, тайёр, коркард ва истифода намуда, нигаҳдорӣ ё хизматрасониро ба ҷо оварда, интиқол ва безарар мегардонанд ё онҳоро гӯр мекунанд;

**кормандон** - шахсоне, ки доимӣ ё муваққатӣ бевосита бо манбаъҳои техногении афканишоти иондоркунанда кор мекунанд ё вобаста ба шароити кор дар фазои таҳти таъсири он қарор доранд;

**садамаи радиатсионӣ** - аз даст додани идораи манбаи афканишоти иондоркунандае, ки бо сабаби вайронии таҷхизот, амали нодурусти кормандон, оғатҳои табиӣ ё дигар сабабҳо рӯҳ додааст ва боиси беш аз меъёрҳои санитарӣ шуоъхӯрии одамон ё олудагии радиоактивии муҳити зист гардидааст ва ё метавонад сабабгари он гардад;

**бехатарии радиатсионии аҳолӣ** - ҳолати ҳимояи насли имрӯза ва ояндаи инсоният аз таъсири зааровари афканишоти иондоркунанда ва андешидани маҷмӯи чорабиниҳое, ки шуоъхӯрӣ ва олудагии радиоактивии кормандон, аҳолӣ ва муҳити зистро то сатҳи нисбати паст маҳдуд месозад;

**моддаҳои радиоактивӣ** - маводҳое, ки дар таркибашон унсурҳои кимиёвӣ дошта, яdroи онҳо қобилияти худ аз худ коҳишёбӣ дорад;

**минтақаи санитарию муҳофизатӣ** - ҳудуди атрофи муассиса ё манбаи афканишоти иондоркунанда, ки дар он сатҳи шуоъхӯрии одамон дар шароити мӯътадили истифодаи чунин манбаъ, метавонад аз меъёри санитарии муқарраргардидаи ниҳоии миқдори шуоъхӯрӣ барои аҳолӣ бештар бошад ва дар он низоми маҳдуди фаъолияти хоҷагидорӣ муқаррар гардида, назорати радиатсионӣ анҷом дода мешавад;

**минтақаи назорат** - ҳудуди берун аз минтақаи санитарию муҳофизатӣ қарордошта, ки дар он мониторинги радиатсионӣ сурат мегирад;

**назорати радиатсионӣ** - ба даст овардани ахборот оид ба вазъи радиатсионӣ дар ташкилот, муҳити зист ва сатҳи шуоъхӯрии одамон;

**шуоъхӯрии табиӣ** - шуоъхӯрие, ки тавассути манбаъҳои табиии афканишот ба миён омадааст;

**радионуклиди табиӣ** - навъи атомҳо бо шумораи муайяни протонҳо ва нейтронҳо мебошад, ки дар ядро бо микдори зиёд ва рақами атомӣ нишон дода шуда, дар муҳити муқаррарии табиие, ки қобилияти хориҷ намудани шуоҳои радиоактивиро дорад, мавҷуд аст;

**шуоъхӯрии техногенӣ** - шуоъхӯрӣ аз манбаъҳои техногенӣ, чи дар шароити муқаррарӣ ва чи дар шароити садамаҳо, ба истиснои шуоъхӯрии тиббии беморон;

**шуоъхӯрии тиббӣ** - шуоъхӯрии беморон дар натиҷаи муоинаи тиббӣ ё муолиҷа;

**шуоъхӯрии қасбӣ** - шуоъхӯрии ҳайати кормадон дар ҷараёни кор бо манбаъҳои техногении афканишоти иондоркунанда;

**муносибат бо партовҳои радиоактивӣ** - ҳама гуна намуди фаъолият вобаста ба ҷамъоварӣ, ҳамлу нақл, коркард, нигаҳдошт ва (ё) гӯронидани партовҳои радиоактивӣ;

**заманаи радиатсионии аз нигоҳи техногенӣ тағйирдодашуда -** муҳити табиии радиатсионие, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон тағйир ёфтааст;

**бехатарии радиатсионӣ** - маҷмӯи ҷорабиниҳое, ки муносибати бехатарро бо маводи ядроӣ таъмин менамояд;

**маводи ядроӣ** - маводе, ки моддаҳои ядроӣ доранд ва ё қобилияти аз нав ҳосил кардани маводи ядроии таҷзияшавандаро доранд;

**зиверт (Зв)** - воҳиди миқдори эквивалентии афканишоти радиоактивӣ, ки дар системаи байналмилалӣ (СИ) қабул шудааст;

**миқдори ніхой** - андозаи таъсири афканишоти иондоркунанда, ки ҳамчун чораи хатари ба миён омадани оқибатҳои минбаъдаи шуоъхӯрии организми инсон ё узвҳои алоҳидаи он, бо назардошти ҳассосияти радиатсионии ўистифода мегардад;

**мониторинги радиоэкологӣ** - системаи муоинаи маҳсуси бехатарии радиатсионии ҳайати кормандон, аҳолӣ ва муҳити табиии зист;

**гўронидани партовҳои радиоактивӣ** - чойгиркунонии бехатари партовҳои радиоактивӣ, бе дарназардошти минбаъд хориҷ кардани онҳо;

**шаходатномаи радиатсионии гигиении ташкилот** - ҳуччате, ки ҳолати бехатарии радиатсиониро дар ташкилот тавсиф намуда, тавсияҳоро ҷиҳати беҳбудии он зикр менамояд;

**шаходатномаи радиатсионии гигиении ҳудуд** - ҳуччате, ки ҳолати бехатарии радиатсионии аҳолии ҳудудро тавсиф намуда, тавсияҳоро ҷиҳати беҳбудии он зикр менамояд;

**дезактиватсия** - дур кардани олудаҳои радиоактивӣ аз объектҳои олудашуда.

### **Моддаи 3. Принципҳои таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Принципҳои асосии таъмини бехатарии радиатсионӣ аз инҳо иборатанд:

принципи асосноксозӣ - манъи ҳама гуна навъи фаъолият вобаста ба истифодаи манбаҳои афканишоти иондоркунанда, ки ҳангоми он миқдори аз хатари зарари имконпазир гирифтай инсон ва чомеа бар замми заманаи радиатсионии табиии расонидашуда бештар намебошад;

принсипи мутаносибгардонӣ - зимни истифодаи ҳама гуна манбаъҳои афканишоти иондоркунанда дар сатҳи нисбатан паст нигоҳ доштани миқдори инфириодии шуоъхӯрӣ ва теъдоди шахсони шуоъхӯрда ба андозаи барои саломатии шаҳрвандон безара;

принсипи бамеъёрдарорӣ - аз ҳамаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда зиёд набудани миқдори инфириодии иҷозатдодашудаи шуоъхӯрии шаҳрвандон, ки барои саломатии онҳо хатарнок нест;

принсипи ҳимоя - ташкили системаи ҳимояи радиатсионии ҳайати кормандон, аҳолӣ ва ҳудуд дар асоси расонидани қӯмаки ҳатмӣ ба зарардиагон, андешидани тадбирҳо оид ба рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ ва дезактиватсияи муҳити табиии зист. ҳангоми садамаҳои радиатсионӣ системаи бехатарии радиатсионии аҳолӣ ба принсипҳои зайл асос меёбад:

чорабиниҳои дар назар дошта оид ба рафъи оқибатҳои садамаи радиатсионӣ, ки бояд нисбат ба зарар фоидаи бештаре дошта бошанд;

намуд ва доираи фаъолият ҷиҳати рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ бояд тарзе амалий гарданд, ки фоида аз паст кардани миқдори афканишоти иондоркунанда, ба истиснои зарари тавассути чунин фаъолият расонидашуда, ба таври ниҳоӣ бошад.

## **БОБИ 2. ТАНЗИМ ДАР СОҲАИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ**

### **Моддаи 4. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз ҳамин Қонун, дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳукуқии

байналмилалие, ки Ҷумхурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

### **Моддаи 5. Вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Ба вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ доҳил мешаванд:

- муайян кардани сиёсати давлатӣ ва татбиқи он;

таҳия ва қабул намудани санадҳои меъёрии хуқуқӣ, назорат ба риояи онҳо;

- таҳия, тасдиқ ва татбиқи барномаҳо;

муайян кардани намудҳои фаъолият дар соҳаи муомилот бо манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда, ки қобили гирифтани иҷозатнома (литсензия) мебошанд;

- муқаррар кардани тартиби муайян намудани намудҳо ва андозаи ҷуброн барои хатари зиёди расонидани зарар ба саломатии шаҳрвандон ва амволи онҳо, ки бо таъсири радиатсия вобастааст;

- муқаррар кардани тартиби додани товони зарар ба саломатии шаҳрвандон ва амволи онҳо, инчунин ба амволи шахсони хуқуқӣ дар натиҷаи садамаи радиатсионӣ;

- ташкил ва таъмини амали низоми ягонаи идораи давлатӣ, аз ҷумла назорат ва баҳисобигирии миқдори шуоъҳӯрии аҳолӣ; ташкил ва таъмини амали низоми ягонаи баҳисобигирӣ ва назорати манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда;

- таҳия ва амалӣ намудани тадбирҳои фаврӣ оид ба ҳифзи радиатсионии аҳолӣ дар шароитҳои фавқулодда; чорӣ намудани низоми маҳсуси сукунати шаҳрвандон дар минтақаҳои дигари олудагии радиоактивишуда дар натиҷаи садамаи радиатсионӣ;

- назорати расонидани ёрй ба ахолии дучори шуоъхўрӣ гашта, дар натиҷаи садамаи радиатсионӣ;
- танзими содироту воридоти манбаъҳои афканишоти иондоркунанда, инчунин анҷом додани назорат ба ҳамлу нақл ва транзити онҳо;
- муайян кардани тартиби гӯрондани манбаъҳои афканишоти иондоркунанда;
- иҷрои ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ.

#### **Моддаи 6. Танзими давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Танзими давлатиро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ваколатдори давлатӣ тартиби амали мутақобила ва маҳдудгардонии вазифаҳои онҳоро дар мавридиҳои зерин муайян мекунад:

- ҳифзи саломатии аҳолӣ аз таъсири афканишоти иондоркунанда;
  - таъмини бехатарии радиатсионӣ ва иҷозатномакунони (литсензиякунони) намудҳои фаъолият ба истифодаи манбаъҳои радиоактивӣ алоқаманд;
  - пешгирий кардан аз олудагии радиоактивии объектҳои муҳити атроф ва назорат ба манбаъҳои табиии афканишоти иондоркунанда.
- мақоми танзимкунандаи давлатӣ оид ба таъмини бехатарии радиатсионӣ Очонсии амнияти ядрой ва радиатсионӣ дар назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, минбаъд мақоми танзимгар номида мешавад, ки сиёсати

ягонаи давлатиро пеш мебарад, кори дигар мақомоти ваколатдори давлатиро ҳамоҳанг месозад ва инчунин:

иҷозатномадиҳии (литсензиякунонии) намудҳои фаъолияти истифодаи моддаҳои радиоактивиро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад;

- меъёрҳо ва қоидаҳоеро, ки ба бехатарии радиатсионӣ, ҳифзи ҷисмонӣ ва банақшагирии зидди садама, баҳисобигирӣ ва назорат ба манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда алоқаманданд, тасдиқ менамояд;

- ба иҷрои меъёр, қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ ва шартҳои иҷозатнома (литсензия) назорат мекунад;

- ба кормандоне, ки дар объектҳои истифодаи манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда машғул мебошанд, талаботи қасбӣ муқаррар менамояд.

## **Моддаи 7. Салоҳияти ҳокимияти маҳаллӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Ба салоҳияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дохил мешавад:

- таҳия ва тасдиқ кардани барномаҳои маҳаллӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ дар қаламрави идоравӣ; гузарондани тадбирҳои амалӣ дар сурати таҳдиҳои пайдоиши садамаҳои радиатсионӣ ва бартараф кардани оқибатҳои он; гузаронидани сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳавасмандкунии иқтисодии фаъолияти шахсони воқеиву ҳуқуқӣ дар таъмини бехатарии радиатсионӣ;

- тасдиқи тадбирҳои дарозмуддат ва аввалиндарача вобаста ба мувоғиқ гардонидани партовгоҳҳо ба меъёрҳои байналмилалии бехатарии радиатсионӣ;

- ташкил ва назорат ба ичрои тадбирҳо бобати таъмини бехатарии радиатсионӣ дар қаламрави идоравӣ;
- анҷом додани назорат ба ичрои талабот ба ҳуҷҷатҳои меъёрии таъмини бехатарии радиатсионӣ;
- ичрои дигар салоҳиятҳо тибқи ҳамин Қонун ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

## **Моддаи 8. Бамеъёрдарории давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Бамеъёрдарории давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ тавассути муқаррар намудани қоидаю меъерҳои санитарӣ, меъерҳои гигиенӣ, қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ, стандартҳои давлатӣ, меъерҳои соҳтмон ва қоидаҳои ҳифзи меҳнат, ҳуҷҷатҳои фармоишӣ, дастурӣ, методӣ оид ба бехатарии радиатсионӣ анҷом дода мешавад. Санадҳои мазкур набояд хилофи муқаррароти ҳамин Қонун бошанд. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи истифодаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда (миқдори ниҳоии иҷозатдодашуда) меъерҳои асосии гигиении зайл муқаррар карда мешаванд:

барои аҳолӣ миқдори таъсирбахши миёнаи солона ба 0,001 зиверт баробар аст ё миқдори ниҳоии иҷозатдодашуда дар тӯли ҳаёт (70 сол) 0,07 зиверт мебошад; дар солҳои алоҳида, ба шарте, ки миқдори таъсирбахши миёнаи солона барои панҷ соли пай дар пай аз 0,001 зиверт зиёд набошад, бузургии бештари миқдори ниҳоӣ иҷозат дода мешавад;

барои кормандоне, ки ба таври доимӣ ё муваққатӣ бевосита бо манбаи афканишоти иондоркунанда кор мекунанд, миқдори ниҳоии иҷозатдодашудаи миёнаи солона ба 0,02 зиверт баробар аст, ё миқдори ниҳоии иҷозатдодашуда дар давраи фаъолияти

мөхнатй (50 сол) 1 зиверт мебошад; шуоъхўрии ичозатдодашууда ба миқдори ниҳоии ичозатдодашуудаи солонаи то 0,05 зиверт ба шарте, ки агар миқдори ниҳоии ичозатдодашуудаи ҳисоби миёнаи солона дар 5 соли пай дар пайи охир аз 0,02 зиверт бештар набошад. Аҳамияти ба тартиб даровардани миқдори асосии ниҳоии шуоъхўрӣ, миқдори тавассути заминаи табиии радиатсионӣ ё тафйироти техногении бавуҷудоянда, инчунин миқдореро, ки шаҳрвандон (беморон) ҳангоми гузаронидани амалиёти тиббии рентгену радиологӣ ё муолиҷа мубтало гаштаанд, дар бар намегирад. Аҳамияти зикргардидаи миқдорҳои ниҳоии шуоъхўрӣ ҳангоми мукаррар намудани сатҳи ичозатдодашуудаи шуоъхўрии организми инсон ё узвҳои алоҳидаи он ниҳоӣ мебошанд. Меъёрҳои (миқдори ниҳоии ичозатдодашууда) асосии гигиении дар моддаи мазкур мукарраргардидаи шуоъхўрии аҳолӣ, барои минтақаҳои алоҳида аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати камшавии онҳо, бо дарназардошти вазъияти мушаххаси санитарию гигиенӣ ва экологӣ, вазъи саломатии аҳолӣ ва дараҷаи таъсири омилҳои дигари муҳити зист ба инсон, метавонад тафйир ёбанд. Қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ, ки талаботро оид ба таъмини бехатарии техникӣ ҳангоми кор бо маводи радиоактивӣ ва дигар манбаъҳои афканишоти иондоркунанда танзим менамояд, аз тарафи мақоми танзимкунандаи давлатӣ тибқи тартиби мукарраргардида тасдиқ карда мешаванд. Стандартҳои давлатӣ, меъёр ва қоидаҳои соҳтмон, қоидаҳои ҳифзи мөхнат, ҳуччатҳои дастурӣ, методӣ ва дигар ҳуччатҳо оид ба масъалаҳои бехатарии радиатсионӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ё ташкилотҳои ба он ваколатдор дар доираи салоҳияташон қабул ва тасдиқ карда мешаванд.

## **Моддаи 9. Назорати давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Назорати давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ аз чониби мақомоти ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти давлатӣ дар доираи салоҳияташон анҷом дода мешавад.

## **Моддаи 10. Назорати истеҳсолӣ ба таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Ташкилотҳое, ки манбаъҳои афканишоти иондоркунандаро истифода мебаранд, ба таъмини бехатарии радиатсионӣ назорати истеҳсолӣ мегузаронанд.

**Тартиби гузарондани назорати истеҳсолӣ барои ҳар ташкилот бо дарназардошти хусусиятҳо ва шароити иҷрои корҳо муайян гардида, ба мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки идора, бозрасӣ ва назоратро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ анҷом медиҳанд, ба мувофиқа расонида мешавад.**

Хадамоти радиатсионии ташкилотҳое, ки назорати истеҳсолиро ба таъмини бехатарӣ ва ҳифзи радиатсионӣ анҷом медиҳанд, ҳақ доранд ҳангоми ошкор намудани вайронкунии меъёрҳо, қоидаҳо ва талаботи беҳдоштӣ, қоидаҳои бехатарии радиатсионӣ, меъёру қоидаҳои соҳтмонӣ, қоидаҳои ҳифзи меҳнат, санадҳои амрдиҳанда, дастурӣ, методӣ ва ҳуччатҳои дигар дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ дар ташкилотҳои даҳлдор, то рафғи вайронкории ошкоршуда, гузарондани корҳоро бо манбаъҳои афканишоти радиатсионӣ нигоҳ доранд.

## **Моддаи 11. Назорати давлатии объектҳои истифодабарандай манбаи афканишоти иондоркунанда**

Объектҳои истифодабарандай манбаи афканишоти иондоркунанда тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд таҳти назорати давлатии экологӣ, радиатсионию гигиенӣ ва техникӣ қарор гиранд.

## **БОБИ 3. ТАЛАБОТ ОИД БА ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ**

### **Моддаи 12. Чорабиниҳо оид ба таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Бехатарии радиатсионӣ бо роҳҳои зайл таъмин карда мешавад:

- гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои дорои хусусияти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, муҳандисиу техникӣ, санитарию гигиенӣ, тиббию пешгирикунанда, тарбиявӣ ва маърифатӣ;
  - аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дигар шаҳсони воқеиу ҳуқуқӣ гузаронидани чорабиниҳо оид ба риояи қоидау меъёрҳо дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ;
  - иттилоъ додан ба аҳолӣ дар бораи ҳолати радиатсионӣ ва чорабиниҳо ҷиҳати таъмини бехатарии радиатсионӣ;
- таълими аҳолӣ бо усул ва воситаҳои пешгирий дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ.

## **Моддаи 13. Баҳодиҳии ҳолати бехатарии радиатсионӣ**

Баҳодиҳии ҳолати бехатарии радиатсионӣ ҳангоми банақшагирӣ ва иҷрои ҷорабиниҳо оид ба таъмини бехатарии радиатсионӣ ва таҳлили самарабахшии ҷорабиниҳо зикр гардида аз ҷониби мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо (ҳукуматҳо), мақомоти давлатие, ки танзимро дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ анҷом медиҳанд, инчунин истифодабарандагони манбаъҳои афканишоти иондоркунанда, гузаронида мешавад.

Баҳодиҳии ҳолати бехатарии радиатсионӣ нишондиҳандаҳои асосии зайлро дар бар мегирад:

- тавсифи олудашавии радиоактивии муҳити зист; таҳлили таъмини ҷорабиниҳо оид ба бехатарии радиатсионӣ ва иҷрои меъёру қоидаҳо ва меъёрҳои гигиении бехатарии радиатсионӣ;
- эҳтимолияти садамаҳои радиатсионӣ ва миқёси он; сатҳи омодагӣ барои рафъи садамаҳои радиатсионӣ ваоқибатҳои он;
- таҳлили миқдори шуоъхӯрӣ, ки кормандон ва аҳолӣ метавонанд аз ҳамаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда гиранд, гирифтаанд ё гирифта метавонанд;
- тезъоди шаҳсоне, ки аз меъёрҳои миқдори асосии муқарраргардида, бештар гирифтори шуоъхӯрӣ гардидаанд. Натиҷаҳои баҳодиҳии бехатарии радиатсионӣ аз тарафи мақомоти давлатии иҷозатдиҳанда (литсензиядиҳанда) таҳлил мешаванд ва ҳар сол ба шаҳодатномаҳои радиатсиониву гигиении истифодабарандай манбаъҳои афканишоти иондоркунанда сабт мегарданд.

Тартиби пешбуруди шаҳодатномаи радиатсионию гигиениро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

## **Моддаи 14. Таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми таъсири радионуклеидҳои табӣ**

Интихоби қитъаҳои замин, тарҳрезӣ ва соҳтмони биною иншоотҳо бояд бо дарназардошти пешгирии воридшавии радионуклеидҳои табӣ ба фазои (ҳавои) биноҳо анҷом дода шавад. Истехсоли маводи соҳтмон, қабули бино ва иншоот барои истифода, истифодаи бино ва иншоот бояд бо дарназардошти ҳаҷми мавҷудияти таркиби радионуклеидҳои табӣ дар фазои (ҳавои) биноҳо анҷом дода шавад. Истифодаи маводи соҳтмон ва маҳсулоте, ки ба меъёрҳои бехатарии радиатсионӣ ҷавобгӯ намебошанд, манъ аст. Шуоъхӯрии аҳолӣ ва кормандон аз радионуклеидҳои табӣ дар биноҳои истиқоматӣ ва истехсолӣ набояд аз меъёрҳои муқарраргардида бештар бошад.

## **Моддаи 15. Таъмини бехатарии радиатсионӣ ҳангоми истехсоли маводҳои гизӣ ва истеъмоли оби нӯшокӣ**

Ашёи озуқаворӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, оби нӯшокӣ, мавод ва таҷхизоти дар ҷараёни тайёр кардан, нигаҳдошт, ҳамлу нақл ва фурӯш бо онҳо робитадошта, бояд ба талаботи таъмини бехатарии радиатсионӣ ҷавобгӯ бошанд.

## **Моддаи 16. Ӯҳдадории истифодабарандай манбаъи аfkанишоти иондоркунанда ҷиҳати таъмини бехатарии радиатсионӣ**

Истифодабарандай манбаъи аfkанишоти иондоркунанда ӯҳдадор аст:

талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дигари меъерию ҳуқуқиро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ риоя намояд;

бобати таъмини бехатарии радиатсионӣ ва ҳифзи манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда тадбирҳо ба нақша гирад ва амалӣ намояд;

анчом додани корҳо чиҳати асоснок намудани бехатарии радиатсионии маҳсулот, мавод, равандҳои технологӣ ва истеҳсолоти нав (модерншуда), ки манбаъҳои афканишоти иондоркунанда мебошанд;

анчом додани назорати мунтазами истеҳсолӣ ба ҳолати радиатсионӣ дар ҷойҳои кор, биноҳо, худуди ташкилотҳо, дар минтақаҳои назорат, инчунин ба партофтани ва хориҷ кардани маводи радиоактивӣ;

анчом додани назорат ва баҳисобигирии мунтазами миқдори инфиродии шуоъхӯрии кормандон;

тайёр кардан ва гузаронидани аттестатсияи мансабдорон ва кормандон, мутахассисони ҳадамоти назорати истеҳсолии радиатсионӣ, шахсони дигар, ки ба таври доимӣ ё муваққатӣ бо манбаъҳои афканишоти иондоркунанда кор меқунанд;

гузаронидани муоинаҳои пешакӣ (ҳангоми дохилшавӣ ба кор) ва даврии тиббии кормандон;

кормандонро мунтазам оиди дараҷаи афканишоти иондоркунанда дар ҷойҳои кориашон ва андозаи миқдори шуоъхӯрии инфиродӣ огоҳ намояд;

сари вақт ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатие, ки ваколати идорақунӣ, назорат ва бозрасиро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ дорад, дар бораи шароитҳои фалокат, вайроншавии низоми технологие, ки ба бехатарии радиатсионӣ таҳдид менамояд, ахборот дихад; хулоса, қарор ва амри шахсони мансабдор, мақомоти ваколатдори давлатӣ, ки идора, назорат ва бозрасиро дар соҳаи бехатарии радиатсионӣ анчом медиҳанд, ичро намояд;

татбиқи ҳукуқҳои шаҳрвандонро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ таъмин намояд.

## **Моддаи 17. Назорат ва баҳисобгирии миқдори инфиродии шуоъхӯрӣ**

Назорат ва баҳисобгирии миқдори инфиродии шуоъхӯрие, ки шаҳрвандон ҳангоми истифодаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда, гузаронидани амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ, инчунин дар натиҷаи заминаи тағйирёфтai табиии радиатсионӣ ё техногенӣ мубтало гаштаанд, дар доираи системаи ягонаи давлатии назорат ва баҳисобгирии миқдори инфиродии шуоъхӯрӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис мейбад, анҷом дода мешавад.

## **Моддаи 18. Таъмини бехатарии радиатсионии шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ**

Миқдори шуоъхӯрии шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ бояд ба меъёрҳои муқарраргардидаи бехатарии радиатсионӣ мувоғиқ бошанд. Ҳангоми гузаронидани амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ бояд воситаҳои ҳифзи шаҳрвандон истифода бурда шавад. Бо талаби шаҳрванд ҳангоми гузаронидани амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ ба ў дар мавриди миқдори шуоъхӯрии дар назар дошташуда ё гирифташаванда ва оқибатҳои эҳтимолӣ имконпазир маълумот дода мешавад. Шаҳрванд ҳуқуқ дорад аз амалиёти тиббии рентгенорадиологӣ, ба истиснои ташхиси пешгирикунандае, ки бо мақсади ошкор намудани бемориҳои аз нигоҳи эпидемиологӣ хатарнок гузаронида мешавад, даст қашад.

## **Моддаи 19. Минтақаи санитарию муҳофизатӣ ва минтақаи назорат**

Бо мақсади ҳифзи шаҳрвандон ва муҳити зист дар маҳалҳои ҷойгиршавии иншооти истифодабарандай манбаъҳои афканишоти иондоркунанда, минтақаҳои санитарию муҳофизатӣ ва минтақаи назорат муқаррар карда мешавад. Андоза ва ҳудуди минтақаи санитарию муҳофизатӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори Ҳукумати

Ҷумхурии Тоҷикистон бо дигар мақомотҳои салоҳиятдори давлатӣ ба мувофиқа расонида шуда, муайян карда мешаванд. Дар минтақаи санитарию муҳофизатӣ сукунати доимӣ ё мувакқатии одамон, ҷаронидани чорво ва паррандаҳои хонагӣ, инчунин ҷойгиронии иншооти истеҳсолӣ ва дигар иншооте, ки бо истифодаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда алокаманд нестанд, манъ мебошад. Истифодаи бино ва иншооти дар минтақаи санитарию муҳофизатӣ мавҷуда, барои мақсадҳои ҳочагидорӣ, дар сурати тағйир додани самти фаъолияти онҳо, бо пешниҳоди истифодабарандай манбаи афканишоти иондоркунанда, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. Минтақаи назорат, андоза ва ҳудуди он аз ҷониби истифодабарандай манбаи афканишоти иондоркунанда муайян гардида, бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо (ҳукуматҳо), мақомоти давлатии танзимкунандаи соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ, ба мувофиқа расонида мешавад. Дар минтақаи назорат ва санитарию муҳофизатӣ амали тадбирҳои оид ба пешгирии садамаҳои радиатсионӣ татбиқ мегардад.

## **Моддаи 20. Нигаҳдошт ё гӯронидани партовҳои радиоактивӣ**

Интиҳоби ҷой барои гӯронидани партовҳои радиоактивӣ бо дарназардошти таъмини бехатарии радиатсионии аҳолӣ ва муҳити зист, аз ҷумла шароитҳои гидрогеологӣ, геоморфологӣ, тектоникий ва зилзилавӣ, дар тӯли тамоми мӯҳлати гӯронидани партовҳо, байнобатгирии дурнамои дарозмӯҳлат сурат гирифта, дар ин маҳал аломати шартии огоҳкунанда гузошта мешавад. Истифодабарандагони қаъри замин барои ба даст оварданӣ ашёи радиоактивӣ ва анборкуни (гӯронидани) партовҳо, танҳо корхонаҳои давлатӣ буда метавонанд. Тартиби ташкили ҷамъоварӣ ва гӯронидани партовҳои радиоактивиро Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд.

## **Моддаи 21. Таъмини ҳифзи маводи радиоактивӣ ва ядроӣ**

Таъмини ҳифзи маводи радиоактивӣ ва ядроӣ ҳангоми ҳама гуна навъи муносибат ба онҳо, ҳатмӣ мебошад. Ҳифзи маводи

радиоактивӣ ва ядроӣ аз ҷониби истифодабарандагони манбаи афқанишоти иондоркунанда таъмин карда мешавад. Таъмини ҳифзи маводи радиоактивӣ ва ядроӣ системаи ягонаи банақшагирий ва татбиқи маҷмуи тадбирҳои техникӣ ва ташкилии барои мақсадҳои зайл нигаронидашударо дар бар мегирад:

пешгирии воридшавии гайриқонунӣ ба ҳудуди чойгиршавии маводи радиоактивӣ ва ядроӣ, ҳамчунин ғорат ё вайрон кардани он;

ошкор намудан ва баргардонидани маводи радиоактивӣ ва ядроии гумкардашуда ё ғоратшуда. Назорати таъмини ҳифзи маводи радиоактивӣ ва ядроӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Тартиби таъмини ҳифзи маводи радиоактивӣ ва ядроиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

## **Моддаи 22. Талабот оид ба ҳамлу нақли маводи ядроӣ ва моддаҳои радиоактивӣ**

Ҳамлу нақли маводи ядроӣ ва моддаҳои радиоактивӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, ба ҷо оварда мешавад. Коидаҳои ҳамлу нақли маводи ядроӣ ва моддаҳои радиоактивӣ бояд ҳуқуқҳо, ӯҳдадориҳо ва масъулиятҳои борфирист, борбар ва боргир, тадбирҳои бехатарӣ, ҳифзи ҷисмонӣ, системаи тадбирҳои мувофиқакардаи роҳ надодан ба ҳодисаҳо ва садамаҳои нақлиётӣ, талабот нисбати бастубандӣ, тамғагузорӣ ва воситаҳои нақлиёт, инчунин тадбирҳои пешгирий ва барҳамдиҳии оқибатҳои садамаҳои эҳтимолиро пешбинӣ намоянд.

## **БОБИ 4. ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ ҲАНГОМИ САДАМАИ РАДИАТСИОНӢ**

### **Моддаи 23. Ӯҳдадории ташкилотҳо дар соҳаи таъмини ҳимояи аҳолӣ ва кормандон аз садамаи радиатсионӣ**

Ташкилотҳое, ки дар онҳо рух додани садамаҳои радиатсионӣ имконпазир аст, вазифадоранд инҳоро дошта бошанд:

номгӯи садамаҳои эҳтимолии радиатсионӣ, бо пешгӯии оқибатҳои он ва дурнамои холати радиатсионӣ;

меъёри қабули қарор ҳангоми рух додани садамаи радиатсионӣ;

воҳидҳои садамавию начотдиҳанда ва маҳсуси гайринизомии мудофиаи гражданий, ки аз шумули кормандони истифодабарандай манбаи аfkанишоти иондоркунанда таъсис дода мешаванд;

нақшай чорабиниҳои оид ба ҳимояи кормандон ва аҳолӣ аз садамаҳои радиатсионӣ ва оқибатҳои он, ки бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҷалҳо (хукуматҳо) ва мақомоти давлатии танзимкунанда дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ ба мувофиқа расонида шудааст;

воситаҳои огоҳонӣ барои таъмини рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ;

воситаҳои тиббии пешгирии осебҳои радиатсионӣ ва воситаҳои расонидани кӯмаки тиббӣ ба зарардиагони садамаи радиатсионӣ.

### **Моддаи 24. Ӯҳдадориҳои истифодабарандай манбаи аfkанишоти иондоркунанда ҳангоми садамаи радиатсионӣ**

Ҳангоми садамаи радиатсионӣ истифодабарандай манбаи аfkанишоти иондоркунанда вазифадор аст:

оид ба хифзи кормандон ва ахолй аз садамаи радиатсионӣ ва оқибатҳои он ичрои чорабиниҳоро таъмин намояд;

оид ба садамаи радиатсионӣ мақомоти давлатиеро, ки назорати давлатӣ ва тафтишро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ анҷом медиҳанд, инчунин мақомоти ҳокимиияти давлатӣ дар маҳалҳоро огоҳ созад;

оид ба расонидани кӯмаки тиббӣ ба осебидагон тадбирҳо андешад;

манбаъи олудагии радиоактивиро барҳам дода, ба муҳити зист пахн гардидани маводи радиоактивиро пешгирий намояд;

таҳлил гузаронида, дурнамои инкишофи садамаи радиатсионӣ ва тағиیرёбии вазъияти садамаи радиатсиониро таҳия намояд;

баъди рафъи садамаи радиатсионӣ оид ба мӯътадилгардонии ҳолати радиатсионӣ тадбирҳо андешад.

## **Моддаи 25. Шуоъхӯрии баланди банақшагирифташудаи шаҳрвандоне, ки барои рафъи оқибатҳои садамаи радиатсионӣ ҷалб шудаанд**

Шуоъхӯрии баланди банақшагирифташудаи шаҳрвандони барои рафъи оқибатҳои садамаи радиатсионӣ ҷалб гардида, корҳои садамавию начот ва дезактиватсия метавонад, танҳо ҳангоми зарурати начотдихии одамон ва пешгирии шуоъхӯрии бештари онҳо анҷом дода шавад. Шуоъхӯрии шаҳрвандони барои рафъи оқибатҳои садамаҳои радиатсионӣ ҷалбшуда аз миқдори миёнаи солонаи меъёрҳои асосии беҳдоштии шуоъхӯрӣ барои кормандон, ки моддаи 8 ҳамин Қонун муқаррар намудааст, набояд аз даҳ маротиба бештар бошад. Шуоъхӯрии баланди банақшагирифташудаи шаҳрвандони барои рафъи оқибатҳои садамаи радиатсионӣ ҷалбшуда, танҳо як маротиба дар давраи зиндагии онҳо, бо ҳоҳиши ихтиёрии онҳо ва огоҳонии пешакӣ оид ба эҳтимоли миқдори шуоъхӯрӣ ва хатар ба саломатиашон, иҷозат

дода мешавад. Намудхо ва андозаҳои чубронпулиро барои хатарнокии зиёд ва пардохтани зараре, ки тавассути таъсири радиатсионӣ ба саломатии шахсони барои ичрои корҳои зикргардида ҷалбшуда расонда шудааст, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

## **БОБИ 5. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ШАҲРВАНДОН ВА ИДТИҲОДИЯҲОИ ЧАМЬИЯТӢ ДАР СОҲАИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ РАДИАТСИОНӢ**

### **Моддаи 26. Ҳуқуқи шаҳрвандон ба бехатарии радиатсионӣ**

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ба бехатарии радиатсионӣ ҳуқуқ доранд. Ин ҳуқуқ тавассути гузаронидани маҷмӯи чорабинихо ҷиҳати пешгирии аз меъёроҳои муқарраргардида бештар нарасонидани таъсири радиатсияи афканишоти иондоркунанда ба организми инсон, ичрои қоида, меъёрҳо ва талаботи вобаста ба таъмини бехатарии радиатсионӣ аз ҷониби шаҳрвандон ва ташкилотҳо, ки фаъолияти

истифодаи манбаъҳои афканишоти иондоркунандаро анҷом медиҳанд, таъмин карда мешавад. Шаҳрвандон ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳояшон оид ба бехатарии радиатсионӣ метавонанд ба мақомоти даҳлдори давлатӣ ё ба суд муроҷиат кунанд.

### **Моддаи 27. ҳуқуқи шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба гирифтани маълумот оид ба ҳолати радиоактивӣ**

Шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқ доранд дар доираи вазифаҳои ичрошаванда оид ба ҳолати радиоактивӣ ва тадбирҳои андешидашудаи ҷиҳати таъмини ҳолати радиатсионӣ дар ташкилоте, ки фаъолиятро бо истифодаи манбаъҳои афканишоти иондоркунанда анҷом медиҳанд, маълумоти ҳаттӣ ва даҳонӣ гирифта метавонанд.

**Моддаи 28. Имконияти ворид шудан ба худуди ташкилоте, ки  
фаъолиятро бо истифодаи манбаъҳои аfkанишоти  
иондоркунанда анҷом медиҳад**

Намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба худуди ташкилотхое, ки фаъолиятро бо истифодаи манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда анҷом медиҳанд, ҳуқуқи ворид шудан доранд.

**Моддаи 29. ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне, ки дар ҳудуди  
ҳамشاфати ташкилоти бо истифодаи манбаъҳои аfkанишоти  
иондоркунанда фаъолиятдошта зиндагӣ мекунанд**

Шаҳрвандоне, ки дар ҳудуди ҳамşaфати ташкилоти бо истифодаи манбаъҳои аfkанишоти иондоркунанда фаъолиятдошта зиндагӣ мекунанд ва дар онҳо имконпазирӣ зиёд будани миқдори асосии ниҳоии муқаррарнамудаи ҳамин Қонун имконпазир аст, ба ҳифзи иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд. Тартиби таъмини ҷороҳои ҳифзи иҷтимоиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

**Моддаи 30. ҳуқуқи шаҳрвандон ба ҷуброни зарари ба саломатӣ  
ва амволи онҳо аз аfkанишоти иондоркунанда ва садамаи  
радиатсионӣ расонидашуда**

Шаҳрвандон мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷуброни зарари расонида ба саломатӣ ва амволи онҳо дар натиҷаи шуоъхӯрии зиёда аз миқдори ниҳоии муқаррарнамудаи ҳамин Қонун аз аfkанишоти иондоркунанда, инчунин садамаи радиатсионӣ ҳуқуқ доранд.

**Моддаи 31. Ӯҳдадории шаҳрвандон дар соҳаи таъмини  
бехатарии радиатсионӣ**

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бетабаа, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ӯҳдадоранд:

талаботи таъмини бехатарии радиатсиониро риоя намоянд:

оид ба таъмини бехатарии радиоатсионӣ тадбирҳо андешанд ё дар анҷом додани чунин тадбирҳо иштирок кунанд;

талаботи мақомоти ҳокимияти иҷроияро, ки идораи давлатӣ ва назорати давлатиро дар соҳаи таъмини бехатарии радиатсионӣ анҷом медиҳанд, иҷро кунанд.

## **БОБИ 6. МУҚАРРАПОТИ ХОТИМАВӢ**

### **Моддаи 32. Масъулияят барои вайрон кардани қонунгузорӣ оид ба бехатарии радиатсионӣ**

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дар вайрон кардани қонунгузорӣ оид ба бехатарии радиатсионӣ гунаҳкоранд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд. Ҷаримабандӣ шахсони гунаҳкорро аз ӯҳдадории рафъи қонунвайронкуниҳо, ҷуброни зарари ба ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон расонида ва ё ҳароҷотҳои онҳо, инчунин аз ҷуброни зиёни ба шахсони ҳуқуқӣ дар натиҷаи садамаи радиатсионӣ расонида, озод наменамояд.

### **Моддаи 33. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**

Қонуни мазкур баъд аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. РАҲМОНОВ**

**ш. Душанбе 1 августи соли 2003**

**№42**